

Тақриз

ба рисолаи Муминова Сафарбегим Баҳриевна таҳти унвони «Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Ваҳон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. Забони тоҷикӣ.

Лаҳҷаҳои маҳаллӣ як қисмати ҷудонапазири таърих, фарҳанг ва маърифату маънавиёти ҳар як ҳалқу миллат ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, таҳқики банизоми лексикаи лаҳҷаҳои ин ё он забон дар бобати пур кардани таркиби луғавӣ ва ҷоҳои холии грамматикаи забони меъёри метавонад ба сифати як манбаи муттако ҳизмат намояд. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар ин бобат ҷунин мегӯяд: «Чи тавре ки медонем, лаҳҷаҳо яке аз муҳимтарин манбаъҳои такмили забон буда, адибони гузашта ва муосири мо ҳамеша бо истифода аз заҳираи ин ганҷина луғату истилоҳоти фаровонеро ба забони меъёр ворид карданд. Аз ин рӯ, забоншиносон ва лаҳҷашиносон бояд ин сарчашмаи бебаҳоро мавриди омузишу баррасии ҷиддӣ қарор диханд ва забони адабиро аз ҳисоби дурданаҳои он такмил диханд ва ғанӣ гардонанд». Ана ҳамин дастури раҳнамои Ҷаноби олий водор соҳт, ки диссертант ба таҳқики лексикаи яке аз лаҳҷаҳои ҳанӯз наомӯҳтаи забони тоҷикӣ–лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Ваҳони ВМҚБ, ки дар доираи лаҳҷаҳои ҷанубӣ як гурӯҳи алоҳидаро ташкил медиҳад, машғул шавад. Инак, таҳқиқоти ў дар шакли як рисолаи мукаммал пешкаши аҳли илм гардид.

Соҳтори рисола, ки мураккаб нест, бар таҳдоби қавии илмӣ поягузорӣ гардида, аз муқаддима, се боб, хулоса, феҳристи адабиёт иборат аст ва дар заминай маводи ниҳоят фаровон таълиф ёфтааст.

Дар муқаддима аз гузориши масъала, зарурати интихоб ва дараҷаи таҳқики мавзӯъ, аҳамияти илмиву амалии рисола, методҳои таҳқиқ, мақсад, вазифа ва сарчашмаҳои таҳқиқот, навғониҳои илмӣ дар рисола, марҳилаҳо, пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоиши, эътиmodнокии

натиҷаҳои таҳқиқот, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда, манбаи назариявӣ ва маводи таҳқиқ, сохтори кор сухан ба миён оварда шудааст.

Боби якум «Таркиби луғавии лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон» ном дорад, ки дар он калимаҳои умумитоҷикӣ ва диалектизмҳои лексикии лаҳҷаи мазкур мавриди таҳқиқи васеъ қарор дода шудаанд. Ин ҷо асосан баҳс сари мағҳуми «диалектизми лексикӣ», тафовути он аз вожаҳои умумитоҷикӣ, анвои диалектизми лексикӣ, манбаъҳои зуҳуроту такомулоти ин навъи воҳидҳои луғавӣ, назари аҳли таҳқиқ оид ба ин масъала сурат гирифтааст. Дар рафти таҳқиқ муаллиф бо лаҳҷашиносони варзида Ф. А. Филин, Н. М. Шанский, В. С. Расторгуева, А. В. Калинин, А. Л. Хромов, Ш. Исмоилов, Т. Мақсудов, М. Эшниёзов, Ф. Ҷӯраев ва дигарон сари баҳс нишаста, доир ба тафовути диалектизмҳои лексикӣ аз дигар анвои диалектизм ақидаи худро бо далелҳо исбот месозад.

Дар боби дуюм, ки «Таснифоти мавзӯии лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон» унвон гирифтааст, калимаҳои предметӣ ва гайрипредметии лаҳҷаи мазкур аз нигоҳи семантика гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Калимаҳои предметӣ, ки теъдоди фаровон доранд, аксаран марбут ба худи лаҳҷа мебошанд. Муҳаққиқ ҳар қадоме аз ин гурӯҳҳоро вобаста ба маънӣ ва тобишҳои семантиկӣ боз ба зергурӯҳҳои зиёде тасниф намудааст. Дар ҳақиқат, ин боб дар қиёс ба бобҳои дигар пурмаводу серсоҳа буда, ҷанбаи меҳварӣ касб кардааст, ки бунёди рисола асосан такя бар ҳамин боб дорад.

Боби сеюм ба таҳқиқи калимаҳои иқтибосӣ дар лаҳҷаи ваҳонии забони тоҷикӣ бахшида шудааст. Ин ҷо оид ба унсурҳои иқтибосии арабӣ, туркӣ-муғулӣ, русӣ-аврупойӣ, помирӣ, афғонӣ (паштунӣ), шаклу маънӣ, дараҷаи истеъмол, тобишҳои семантиկӣ ва омилҳои азхудшавии онҳо дар лаҳҷаи мазкур сухан ба миён оварда шудааст. Инчунин калимаҳои иқтибосӣ аз нигоҳи семантика, шаклу қолабҳои грамматикий, роҳҳои гузариш ба лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон, мутобиқату

мувофиқати онҳо бо меъёрҳои калимасозии забони тоҷики зимни ҳазмшавӣ дар муҳити лаҳча мавриди таҳқиқи васеъ ва гуруҳбандӣ қарор гирифтаанд.

Дар хulosса натиҷаҳои илмиву амалии ба дастовардаи муаллиф дар сездаҳ банд ҷамъбаст гардидаанд.

Номгӯйи адабиёти назарӣ чун қоида дар охири рисола дар асоси алифбои нави забони тоҷикӣ оварда шудааст.

Муҳаққиқ дар ҳаллу фасли масоили марбута аз методҳои синхрониву диахронӣ ва муқоисавию таърихии омӯзиш кор гирифтааст, ки инро гуногунрангиву гуногунмаъноии унсурҳои лафзӣ, тобишҳои услубиву маънӣ, соҳтори грамматикии маводи лаҳча тақозо кардааст. Зоро лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Ваҳон бештар ҳусусияти архаистӣ дорад ва дар баробари вожаҳои имрӯз маъмули тоҷикӣ бисёр калимаҳоеро маҳфуз медорад, ки ба давраҳои қадиму миёнаи рушди забонҳои эронӣ ва забони адабиёти классикӣ мансуб буда, аз нигоҳи соҳтор ва семантикову этимология ниҳоят ҷолибу ҷозибанд.

Диссертатсия аз нигоҳи назария қавӣ буда, ба ҳама меъёрхое, ки Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Тоҷикистон нисбат ба таҳқиқотҳои номзадӣ пешниҳод кардааст, ҷавоб дода метавонад. Асноде, ки муҳаққиқ барои тасдиқу тақвияти фикр аз дигар сарчашмаҳо овардааст, рисоларо комил ва бунёди илмии онро мустаҳкам соҳтааст. Натиҷаҳои илмӣ ва хulosсаҳои диссертант боварибахш буда, бо санадҳои эътиомнок асоснок карда шудаанд.

Забони кор сода, равон ва мувофиқ ба талаботи ҳама гуна рисолаҳои илмӣ мебошад.

Ба ин тарик, рисолаи Муминова Сафарбегим «Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Ваҳон» таҳқиқоти мукаммалу анҷомёфта буда, дар сатҳи баланди таҳқиқгарӣ иншо ёфтааст ва аз нигоҳи мавод низ ғаноманд аст, ки маводи он дар омӯзиши муқоисавии луғати лаҳҷаҳои

забони точикӣ ба байд мегавонад ба аҳли таҳқиқ қумак расонад. Ҳамаи ин аз камолоти маънавӣ ва қобилияти хуби пажӯҳандагӣ доштани Муминова Сафарбегим башорат медиҳад. Бинобар он, месазад, ки рисолаи ў «Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон» барои муҳокима ва дифоъ ба Шурои ҳимояи рисолаҳои илмии номзадию доктории назди ДДОТ ба номи С. Айнӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.01.- Забони точикӣ пешниҳод гардад.

Роҳбари илмӣ доктори илми филологӣ,
профессори кафедраи забони тоҷикии ДДЗТ
ба номи С. Улуғзода

Ш. Исмоилов

Имзои Ш. Исмоилово тасдиқ менамоям.
Сардори шуъбаи кадрҳои ДДЗТ ДРХ
ба номи С. Улуғзода

Ш. Наҷмуддинов